

## 1130 - Ҳукми ширкат варзидан бо ҳамроҳии кофирон дар идҳояшон

### савол

Бисёре аз мусулмононро мушоҳида намудаам, ки дар ҷашнҳои Кристмас ва дар баъзе ҷаншҳои дигар ширкат меварзанд.

Оё ягон далеле дар Қуръону суннат вучуд дорад, ки онро ба онҳо нишон бидиҳам ва он далел бар ғайришаръӣ будани ин амалҳо далолат бикунад?

### Ҷавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Ширкат варзидан бо ҳамроҳии кофирон дар идҳояшон бо сабабҳои зерин ҷоиз нест:

#### Аввал:

Зоро ин амал монандӣ ба онҳост. Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст: «**Касе худро ба қавме монанд созад, пас ў аз ҷумлаи онҳост**».

Ривояти Абдуллоҳи Абдул-Раҳими Абуль-Фадл (Ин таҳдиidi хатарнок аст).

Абдуллоҳ ибни Ал-Ос гуфтааст: "**Касе дар сарзамини мушрикон зиндагӣ бикунад ва Наврӯзу Мехргони ононро ҷашн бигирад ва худро ба онон монанд созад ва дар ҳамин ҳол бимирад, дар рӯзи қиёмат зиёнкор ҳоҳад буд**".

#### Дуввум:

Ширкат варзидан (дар идҳои мушрикон) навъе аз изҳори дӯстию муҳабbat нисбати онҳо мебошад. Аллоҳ таъоло фармудааст:

يَا أَئُلَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَنَحَّدُوا إِلَيْهِودَ وَالْحَسَارَى أَوْلِيَاءِ { } (سورة المائدة: ٥١)

**«Эй касоне, ки имон овардаед, яхуду насороро ба дўстӣ нағиреď».** (Сураи Мойда: 51).

Аллоҳ таъоло фармудааст:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا عَدُوّي وَعَدُوّكُمْ أَوْلِيَاءُ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءُكُم مِّنَ الْحَقِّ}. (سورة الممتحنة: ١٠).

**«Эй касоне, ки имон овардаед, душмани Ману душмани худро дўст магиред. Шумо бо онҳо дўстӣ мекунед, дар ҳоле ки онон ба ҳаққе, ки барои шумо омадааст, куфр варзидаанд».** (Сураи Мумтаҳана: 10).

### Саввум:

Ид ин як чизи динӣ-ақидавӣ аст, одатҳои дунявӣ нест, чуноне ки ҳадиси зерин ба он далолат кардааст: **«Ҳар қавм иде доранд ва ин иди мост»**. Ва иди онҳо бар ақидаи фосиди ширкиву куфрий далолат мекунад.

### Чаҳорум:

Аллоҳ таъоло фармудааст:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهُدُونَ الرُّؤْرَ} (سورة الفرقان: ٧٢).

**«Ва касоне, ки бар дурӯғ шоҳидӣ намедиҳанд».** (Сураи Мойда: 51).

Донишмандон ин оятро ба маънои идҳои мушрикон тафсир кардаанд.

Тӯхфа кардани кортҳои табрикотӣ ва ё фурӯҳтани онҳо ва инчунин фурӯҳтани тамоми васоилу лавозимоти идҳои мушрикон аз қабили чароғакҳо, дарахтҳо ва хӯрокҳо ҷоиз нест.

Мо қаблан ба саволи рақами (947) посух дода будем, ки ба ин савол монандӣ дорад ва дар онҳо ин масъала бо тафсил зикр шудааст.